

ШАРҲИ НИЗОМИ МОЛИЯВИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР СЕМОҲАИ ДУЮМИ СОЛИ 2026

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳолати 30 июни соли 2026 69 ташкилоти қарзии молиявӣ, 17 субъекти бозори суғурта (16 ташкилоти суғуртавӣ ва 1 брокери суғуртавӣ), 6 ташкилоти лизингӣ ва Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон (АСИН) фаъолият намуданд.

Дороиҳои умумии бахшҳои низоми молиявӣ дар интиҳои моҳи июни соли 2026 дар маҷмӯъ 71 526,4 млн сомониро ташкил доданд, ки дар муқоиса ба интиҳои соли 2025 ба андозаи 8,5 фоиз зиёд мебошанд. Нишондиҳандаи дороиҳои низоми молиявӣ нисбат ба маҷмуи маҳсулоти дохилӣ (ММД) бошад, дар давраи ҳисоботӣ ба 38,1 фоиз баробар гардиданд.

Сохтори низоми молиявии Ҷумҳурии Тоҷикистон

	30.06.2026			Афзоиши дориҳои нисб. ба инт. соли 2025
	Адад	Дориҳои (млн сомонӣ)	Ҳисса (бо %)	
Ташкилотҳои қарзии молиявӣ	69	63 596,8	88,9	7,4
<i>Бонкҳо</i>	19	59 827,6	83,6	7,9
<i>Бонки давлатӣ</i>	2	14 402,2	20,1	17,1
<i>Бонки исломӣ</i>	1	602,6	0,8	21,2
<i>Бонк бо сармояи хориҷӣ</i>	7	13 082,0	18,3	10,3
<i>Бонкҳои дигар</i>	9	31 740,7	44,4	3,1
<i>Ташкилотҳои маблағгузориҳои хурд</i>	50	3 769,2	5,3	-0,6
<i>Ташкилотҳои амонатии қарзии хурд</i>	27	2 864,6	4,0	-1,2
<i>Ташкилотҳои қарзии хурд</i>	2	41,3	0,1	4,0
<i>Фондҳои қарзии хурд</i>	21	863,3	1,2	1,2
<i>Филиалҳои ташкилотҳои қарзии молиявӣ</i>	364			
Низоми суғурта	17	1 268,4	1,8	11,2
<i>Ташкилотҳои суғуртавӣ</i>	16	1 268,4	1,8	11,2
<i>Брокери суғурта</i>	1	...	...	...
Ташкилотҳои лизингӣ	6	893,6	1,2	14,7
Биржаҳои фондӣ	...	...	...	...
АСИН	1	5 767,5	8,1	21,8
Ҳамагӣ:	93	71 526,4		8,5
Нисбат ба ММД (%)		38,1		



Дар давраи ҳисоботӣ 88,9 фоизи дороиҳои умумии низоми молиявии кишвар ба ташкилотҳои қарзии молиявӣ рост омада, ҳиссаи боқимондари дороиҳои АСИН (8,1 фоиз), ташкилотҳои суғуртавӣ (1,8 фоиз) ва ташкилотҳои лизингӣ (1,2 фоиз) ташкил доданд¹.

Ташкилотҳои қарзии молиявии кишвар аз ду гурӯҳ: ташкилотҳои қарзӣ ва ташкилотҳои қарзии исломӣ иборат буда, ташкилотҳои қарзӣ дар навбати худ бонкҳо ва ташкилотҳои маблағгузори хурд (ташкилотҳои амонатии қарзии хурд, ташкилотҳои қарзии хурд ва фондҳои қарзии хурд)-ро дар бар мегиранд. Дар семоҳаи дуҷуми соли 2026 дороиҳои ташкилотҳои қарзии молиявӣ нисбат ба интиҳои соли 2025 ба андозаи 7,4 фоиз афзуда, ба 63 596,8 млн сомонӣ баробар гардиданд.

Дар давраи ҳисоботӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон 364 филиали ташкилотҳои қарзии молиявӣ (аз ҷумла 4 равзанаи бонкии исломӣ), 3 воҳиди сайёр ва 1 590 маркази хизматрасонии бонкӣ ва маблағгузори хурд ба аҳолии кишвар хизматрасонии худро пешниҳод намуданд.

Дар ин давра 16 ташкилоти суғуртавӣ, аз ҷумла 1 ташкилоти суғуртавии давлатӣ ва 15 ташкилоти суғуртавии ғайридавлатӣ бо 66 филиали худ хизматрасонии суғуртавиرو ба аҳолии кишвар пешниҳод намуданд. Дороиҳои ташкилотҳои суғуртавӣ нисбат ба интиҳои соли 2025 ба андозаи 11,2 фоиз зиёд шуда, ба 1 268,4 млн сомонӣ баробар гардиданд.

Дороиҳои ташкилотҳои лизингӣ дар муқоиса ба интиҳои соли 2025 ба андозаи 14,7 фоиз зиёд шуда, 893,6 млн сомониرو ташкил намуданд.

Дороиҳои АСИН дар давраи ҳисоботӣ ба 5 767,5 млн сомонӣ баробар гардиданд.

Бояд қайд намуд, ки АСИН ҳамчун мақоми марказии ҳокимияти иҷроия барои татбиқи сиёсати давлатӣ дар соҳаи таъминоти иҷтимоӣ, мустақилона ташаккул ва идора намудани буҷети суғуртаи иҷтимоӣ ва маблағгузорӣ, пасандозкунӣ ва ҷойгиркунии саҳмҳои суғуртавӣ ваколатдор мебошад.

¹ Эзоҳ: ҳангоми пешниҳод гардидани маълумот дар бораи фаъолияти биржаҳои фондӣ, ташкилотҳои ломбардӣ маводи мазкур такмил дода мешавад.